

«ТАСДИК КАРДА ШУДАСТ»
дар Конфронс
протоколи №1
аз «16» март 2009с.

ОИННОМАИ
Ташкилоти чамъиятии
«ФЕДЕРАТСИЯИ ВАРЗИШИ САБУКИ
ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН»

ш. Душанбе – 2009с.

1. ҚОИДАҲОИ УМУМИ

1. Ташкилоти ҷамъияти «Федератсияи варзиши сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон» ташкилоти ғайридавлатии ихтиёрии ҷамъияти буда, мувофиқи Оинномаи худ дар бобати идора намудани инкишофи варзиши сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ваколатдор мебошад ва варзиши сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар Шурои Президентҳои Федератсияи варзиши сабук Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Федератсияи Байналмилалӣ Варзиши Сабук (ИААФ), Ассоциатсияи Осиёгии Варзиши Сабук (ААА) намоёндаги менамояд.

2. Федератсияи Варзиши Сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба IAAF (ва тавассути IAAF ба Ассоциатсияи Варзиши Сабуки Осиё (ААА) ҳамроҳ карда шудааст.

3. Фаъолияти Федератсия аз тарафи қонунгузори ҷумҳуриявӣ ва Оинномаи мазкур ба танзим оварда мешавад.

4. Федератсияи Варзиши Сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон Конститутсияи чори, Қоидаҳо, Меъёрҳои IAAF ва Ассоциатсияи Варзиши Сабуки Осиё, инчунин ҳама гуна ислохотро эътироф, истифода ва риоя менамояд. Ин махсусан ба қоидаҳои Зидди-допинг таалуқ дорад.

5. Федератсияи варзиши сабук мутобиқи Оинномаи мазкур фаъолияти касби ва ҳифзи иҷтимоии аъзоёни худро таъмин менамояд.

6. Федератсияи варзиши сабук робитаҳои варзиширо бо федератсияҳои варзиши сабуки мамлакатҳои дигар, федератсияҳои миллии давлатҳои хориҷӣ, Ассоциатсияи Осиёгии варзиши сабук мустақкам мекунад ва ривож медиҳад.

7. Федератсияи варзиши сабук аз замони дар Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуданаш соҳиби ҳуқуқи шахси юридики мегардад.

8. Нишони дафтари қорӣ Федератсия: шаҳри Душанбе кӯчаи Айни 24.

2. МАКСАД ВА ВАЗИФАҲОИ АСОСИ

- Мақсади асосии Федератсия ин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инкишоф додани варзиши сабук мебошад.
- баланд бардоштани нақши варзиши сабук дар инкишофи ҳамҷонибаи шахсият, мустақкам намудани саломати ва ташаккули тарзи ҳаёти солим;
- такмил додани системаи тайёр намудани варзишгарони бомаҳорат, ғамин намудани иштироки дастаи мунтахаби Ҷумҳури дар чемпионатҳои байналхалқӣ, ИДМ, Осиё ва ҷаҳон.
- мувофиқи қонун ташкил ва роҳбари намудан ба фаъолияти таъбу нашр, реклама, истеҳсоли асбобҳои варзиши, воситаҳои айёни, тухфаю ирмугон ва маҳсулоти дигар;
- тартиб додани нақшаи таквими мусобикаҳо, ташкил ва гузаронидани онҳо;
- муайян намудани ҳаёти дастаи мунтахаб ва ба мусобикот омода намудани он;
- иштирок намудан дар омузиш ва ҷобачогузориҳои трейнерон;
- ташкил ва гузаронидани ҷамъомадҳо бо мақсади баланд бардоштани маҳорати

- тренерон, доварон, дигар мутахассисон ва фаъолони чамъияти;
- таргиби варзиши сабук дар байни аҳоли;
- мувофиқи конунҳои мавҷуди ба роҳ мондани фаъолияти молияви ва хочаги.

3. ХУКУК ВА ВАЗИФАХО

1. Барои ноил шудан ба мақсадҳои оинномави ва ҳаллу фасли вазифаҳои гузашта шуда, Федератсияи тибқи конунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад:
 - дар хусуси фаъолияти худ аҳли ҷамъаро иттило диҳад;
 - вохурихо, мизҳои мударвар, семинаро, конференсияхоро гузаронад, ҳуқуқҳо ва манфиатҳои аъзоёни худро дар мақомоти суди пешниҳод ва ҳифз намояд, созишномаҳои мухталифро бо Ташкилотҳои чамъияти ҷи дар каламрави умҳурии Тоҷикистон ва ҳориҷ аз он ба тасвиб расонад.

УҲДАДОРИХО:

- дар ҷараёни амалигардонии фаъолияти Оинномави ба талаботи Сарконун, Конунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои байналхалқии ҳуқуқи, ки аз ҷониби Тоҷикистон пазируфта шудаанд, мувофиқат кунад;
- дар хусуси фаъолияти Федератсия ба намояндагони мақомоти сабт, ҷиҳати иттилоот руҳсат диҳад;
- мақомоти сабтро дар бораи гузаронидани ҷорабинҳои мухталиф иттило диҳад;
- ҳар сол то 1 апрел ба мақомоти сабт дар хусуси қори гузаронидашуда, бо нишондоди суроғи конунии мақомоти роҳбарикунандаи Марказ ҳисобот пешниҳод кунад.

4. АЪЗОЁНИ ФЕДЕРАТСИЯ.

1. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони ҳориҷи ва шаҳсони дорои шаҳрвандии дутарафа, ки ба синни 18-солаги расидаанд, новобаста аз ҷинс, наҷод, инҷунин шаҳсони ҳуқуқи хоҳишманди иштирок дар дар барномаҳои Федератсия метавонанд аъзои Федератсия бошанд.
2. Узвият дар Федератсия ихтиёри буда, метавонад шакли дастаҷамъи, фарди ва ифтихори дошта бошад.
3. Аъзои дастаҷамъии (коллективи) Федератсия он федератсияҳои варзиши сабуки вилотҳо. шаҳрҳо шуда метавонад, ки Ойинномаи эътироф намоянд ва дар амаги намудани ҳадафҳои Федератсия фаъолон қор кунанд. Ҳамҷунин, ташкилоту созмонҳое, ки ба Федератсия дар асоси шартнома кумаки молияви ё модди мерасонанд, аъзои коллективи Федератсия шуда метавонанд.
4. Варзишгарон, тренерон, доварон, олимон, нависандаҳо, ҳабарнигорон ва дигар мутахассисон, ходимони давлати ва собикадорони варзиш, ки ба инкишофи варзиши сабук саҳм гирифтаанд, аъзои фаҳри буда метавонанд.
5. Масъалаҳои қабули коллектива ва фарди дар асоси аризаашон, инҷунин аъзои фаҳрии федератсияро Президиуми Федератсия ҳал мекунад.
6. Аъзоёни Федератсия метавонанд ҳориҷ қарда шаванд:
 - бо хоҳиши худ аз аъзогии Федератсия бароянд, дар ҳолати иҷро ва риоя нақардани ўҳдадорихои худ ва дар ҳолати беъътимолии амалҳои худ нисбати мақсаду вазифаҳо вобаста ба иҷрои қарорҳои Федератсия.
7. Ҳар қадом шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба Шўрои IAAF интиҳоб қарда мешавад, де-юре, аъзои Шўро ё худ Президиуми Федератсияи Варзиши Сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳуқуқи пураи овоз мебошад.

8. Котиби генерали аз рӯи вазифаи худ бояд аъзои Президиум ва дорои ҳуқуқи баромадкуни бошад, вале вай дар овоздихи иштирок карда наметавонад.

5. ХУКУК ВА ВАЗИФАҲОИ АЪЗОЁНИ ФЕДЕРАТСИЯ.

1. Аъзоёни Федератсия ҳуқуқ доранд:

- иштирок дар хамаи горабинихое, ки федератсия мегузаронад;
- интиҳоб намудани ва интиҳоб шудан дар хамаи органҳои Федератсия;
- гирифтани маълумот аз органҳои роҳбарикунандаи Федератсия доир ба фаъолияти он;
- ба органҳои роҳбарикунанда пешниҳод намудани масъалаҳо доир ба фаъолияти Федератсия;
- баромадан аз федератсия бо тартиби муқараршуда.

2. Аъзоёни Федератсия вазифадоранд:

- риоя намудани Ойнома ва иштироки фаълоне дар ҳалли вазифаҳои дар назди Федератсия истода;
- иҷро намудани қарори органҳои роҳбарикунандаи Федератсия;
- пардохтани ҳақи дохилшави па ҳақи аъзоги мувофиқи нишондоди Федератсия.

6. СОҲТОРИ ИДОРАКУНАНДА ВА МАКОМОТИ ФЕДЕРАТСИЯ.

1. Асоси Федератсияро ташкилотҳои ибтидоӣ ва иттиҳоди ҷудоғона ташкил медиҳад. Ташкилотҳои териториявӣ, райони, шаҳри, вилояти ваидораӣ ба вучуд меоянд (иамунааш Федератсия ҷаъмияти спортии варзиши сабуки ҷмхури).

2. Мақомоти олии роҳбарикунандаи Федератсия конфронс буда, дар ду сол як маротиба даъват карда мешавад. Дар байни конфронсҳо бошад, мақоми роҳбарикунанда Президиуми Федератсия ҳисоб меёбад.

Ба ваколати конференсия дахл дорад:

- интиҳоби Президенти Федератсия ва шунидани ҳисоботи ҳатти;
- тасдиқи ҳайати Президиуми Федератсия, интиҳоб ва аз вазифа озод кардани Ноиби Президент, Котиби генерали ва Ҳазинадори Федератсия;
- дастрасии маълумот доир ба фаъолияти Федератсия барои намоёндогони мақомоти бақайдгиранда;
- ҳабардор кардани мақомоти бақайдгиранда дар бораи гузаронидани ҷорабинихои гуногун.

3. Конференс вақте ваколатдор ҳисобида мешавад, ки агар дар он аз се ду ҳиссаи вакилони интиҳоб гардида иштирок кунанд. Қарорҳои конфронс баъди овоздихи бо раъйи ақсарияти вакилони аз қайд гузашта қабул карда мешавад.

4. Вазифаҳои Президиуми Федератсия:

- қабул намудани қарор дар бораи даъвати конфронс ва роҳбари ба гузаронидани он;
- ташкил намудани мақомоти қорни Федератсия (комитет, комиссия, шуро, иттифок. ассосиатсия);

- шунидан ва тасдик намудани хисоботи молияви, смета ва харочоти солонаи Федератсия.

5. Президенти Федератсияро дар конференсия хисоботи интихоботи чумхурияви ба муддати чор сол интихоб мекунад. Интихобот дар асоси алтернативи бо овоздиҳии махфи гузаронида мешавад. Дар мавриде, ки ба макоми раиси ду е зиёда номзад пешниҳод мешавад, шахсе ба ин вазифа интихоб мешавад, ки овози бештари вакилонро гирифта бошад.

6. Аъзоёни Президиуми Федератсия (на камтар аз 50 % -и хайат) дар бораи ба Ойиннома чавобгу будани фаъолияти Президенти Федератсия масъала гузоранд ва барои ҳалли ин масъала даъват намудани конфреси гайринавбатиро талаб намоянд. Қарор дар бораи аз вазифа гирифтани Президенти Федератсия бо رایи аз се ду хиссаи вакилони конференс қабул карда мешавад.

7. Дар конференсияи хисоботи-интихоби бо овоздиҳии кушода ва ё пӯшида Ноиби Президент (ду), Котиби генералии Федератсия, Хазинадор, аъзоёни Президиум (нӯҳ нафар, аз чумла се нафар занон) интихоб карда мешаванд. Президиуми Федератсия ба чаласаҳои худ на камтар аз 1 маротиба дар се моҳ чамъ мешаванд. Қарорҳо бо овоздиҳии оддии кушода ва бартарияти аксарияти овозҳо дар ҳузури на камтар аз 2/3 хиссаи аъзоён қабул карда мешаванд.

8. Агар аъзои нави Президиум ворид карда шавад ё худ аъзои Президиум аз хайати Президиум то гузашти мӯҳлат, ки барои он интихоб карда шуда буд, хориҷ карда шавад, Президиум барои мӯҳлати боқимондаи вақолати Президиум ба чойи ӯ аъзои навро интихоб мекунад, бо тасдиқи минбаъдаи вай дар Конференсияи наздиктарин.

7. ВОҲИДҲОИ СОҲТОРИ

1. Федератсия барои ноил шудан ба мақсадҳои худ ва иҷро кардани вазифаҳои гузашташуда дар тамоми ҳудуде, ки фаъолиятҳо дар бар мегирад, Филиалҳо ва Намояндагиро барпо менамояд.

2. Филиалу Намояндагирои Федератсия ҳуқуқи шахси юридикиро надоранд.

3. Филиалу Намояндагирои Федератсия ба амволи ба онҳо вобастакардашуда ҳуқуқи моликиятро надоранд.

4. Филиалу Намояндагирои Федератсия ба амволи ба онҳо вобастакардашуда дар асоси ҳуқуқҳои идоракунии оперативӣ ихтиёрдорӣ мекунад.

5. Филиалу Намояндагирои Федератсия дар асоси Низомномаи тасдиқнамудаи мақоми роҳбарикунандаи Федератсия амал менамояд. Федератсия дар ҳудуди чунин шаҳру ноҳия ва вилоятҳо вобаста ба имконият фаъолият менамояд: ВМКБ, Хоруг, Мурғоб, Ишқошим, Шугнон, Рошткаља, Рушон, Дарвоз, Ванҷ, Вилояти Сугд, Хучанд, Ч.Расулов, Исфара, Конибодом, Панҷакент, Истаравшан, Б.Гафуров, Кайроқум, Чкаловск, Спитамен, Ашт, Айни, Мастҷох, Мастҷоҳи Қуҳи, Шахристон. Табашар, Зафаробод, Гонҷи, Вилояти Хатлон, Қулоб, Норақ, Сарбанд, Ёвон, Қургонтеппа, Балҷувон, Ховалинг, Н.Хисрав, Бохтар, Вахш, Восеъ, Хуросон, Данғара, Чилиқул, Қубодиён, Ч.Руми, Қумсанғир, Хамадони, Муминобод, Фархор, Панҷ, Темурмалик, А.Чоми, Шахритус, Шуробод, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи чумхури Рудаки, Варзоб, Турсунзода, Шахринав, Хисор, Ваҳдат, Файзобод, Рогун, Нуробод, Рашт, Тоҷикибод, Тавилдара, Чирғатол.

8. ҲУҚУҚҲОИ ЈУРИДИКИ ВА САЛОҲИЯТҲОИ ФЕДЕРАТСИЯ.

1. Федератсия аз замони ба кайд ғрифтани Ойинномааш шахси юридики ҳисоб меебад.
2. Федератсия дорои баланси алоҳида, сурат ҳисоб ва дигар ҳисобҳо, аз ҷумла, ҳисоби аъсор дар муассисҳои бонкии ҷумҳури мебошад. Инчунин, Федератсия дорой муҳри гербдор, муҳрҳои дигар, штампҳо бо ном ва эмблема мебошад.
3. Федератсия ҳуқуқ дорад:
 - аз вазоратҳо, муассисаҳо, ташкилотҳои ҷамъияти мувофиқи тартиботи ҷоришуда дойр ба масъалаҳои ба Федератсия дахлдошта маълумот гирад;
 - аз Кумитаи варзиш ва тарбияи ҷисмони дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон орои иҷроӣ вазифаҳои ба зимма доштаи ҳуҷҷатҳо, маълумот ва дигар маводҳоро гирад;
 - барои таҳияи ҳуҷҷатҳои муҳталиф, барои иштирок дар санҷишҳо ва ҳамчунин, барои машварат олимону мутахассисонро даъват намояд.
 - бо созмонҳои хориҷӣ. вазорату идораҳо, муассиса ва корхонаҳои ҷамъияти, иттиҳодии ва ҷамъиятҳо, инчунин бо ашхоси алоҳида қарордод ва шартномаҳои хоҷаги, аз ҷумла, шартномаҳо дойр ба тичорати хориҷӣ, кредити бандад.
 - корхонаҳо, иттиҳодияҳо ва дигар ташкилотҳои ба ҳисоби хоҷаги қорқунанда, ки оа мақсаду вазифаи Федератсия мувофиқанд, аз он ҷумла, корхонаи асбобу анҷом, таҳизоти варзиши, армугон, нишонаҳои варзиши, маҳсулоти реклама созмон диҳад;
 - мувофиқи тартиби муайн маҷалла ва рӯзномаи ҳеш, инчунин, дигар маводҳои дастури. хабариву ахбори варекламаро мунташир сохта, даромади онро истифода кунад;
 - азъоёни федератсияро барои иштирок дар қори ҷамъияти аз ҷихати маънави в модди хавасманд созад; барои додаии унвони фахри, муқофотҳои давлати, шавқмандсози аз тарафи Кумитаи варзиш ва тарбияи ҷисмони дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дархостномаҳо омода намояд, муқофотҳои пули ва тухфаҳои хотиравию ҳадяҳо диҳад;
 - барои иҷроӣ супоришоти Федератсия қормандонро дар ҳудуди Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ ба қорандировкаи хидмати фиристода, хароҷоти оиро қардозад;
 - маҷмуи муқофотҳои расми, аз ҷумла, эмблема, вимпел, ифтихорнома, нишонаи сарисинаги, медалҳои хотирави дошта бошад.

9. МАБЛАҒҲОИ ФЕДЕРАТСИЯ.

1. Федератсия қардохт ба бучаро мувофиқи тартиби бо қонун муайяншуда иҷро мекунад.
2. Манбаҳои маблағгузори барои фаъолияти Федератсия инҳоянд:
 - маблағгузориҳои мақсаднок, аз ҷумла бо арз, аз бучаи Кумитаи варзиш ва тарбияи ҷисмони дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои гузаронидани мусобикоти Ҷумҳуриявиго байналқалқи ва барои ташвиқу тарғиби варзиши сабуқ;
 - маблағгузориҳои мақсаднок, аз он ҷумла, бо арз, аз бучаи Кумитаи варзиш ва тарбияи ҷисмони дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои нигоҳ доштани дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба варзиши сабуқ ва варзишқорони қавон;
 - қардохтҳои ихтиёрии шаҳрқандони алоҳида, азъоёни қоллективии Федератсия ва спонсорон;
 - даромадҳои, ки аз ҳисоби шаклҳои гуногуни фаъолияти хоҷаги ба даст меояд (қорабинҳои варзишию тамошои, қарордодҳои варзишию техники ва хайрияви,

фуруши рамзхovu нишонхои варзиши). Хамчунин даромаде, ки аз хисоби хизмати пулаки ба ахоли, тичорат ва дигар фаъолиятхо ба даст меояд;

- дигар манбаҳои даромад, ки муҳолифи талаботи Ойинномаи Федератсия нестанд.

3. Маблагҳои Федератсия тибки сметай тасдиқкардаи Президиуми Федератсия бо мавсади таъмин намудани фаъолияти Федератсия сарф мешавад.

10. КАТЪИ ФАЪОЛИЯТИ ФЕДЕРАТСИЯ.

Федератсия бо қарори конфронс хангоми имконнопазирии адои фаъолияти хеш ё дар дигар ҳолатхо аз байн бурда мешавад. Дар ин маврид баъд аз катъи фаъолияти федератсия, амволи боқимондаи он барои ҳалли мақса два вазифаҳои дар Ойиннома зикргардида, тибки муқаррароти суди рағона қарда мешавад.